

МАСЪАЛАҲОИ ВУСЪАТ ДОДАНИ ҲАМКОРИИ БИСЁРЧАНБА БА РАСАЙ ШУДАН

Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон Шавкат Мирзиёев 5 май Сарвазири Ҷумҳурии Қазоқистон Алихан Смаиловро, ки ба кишвари мо барои иштирок дар ҷамъомади навбатии Комиссияи муштарак байниҳукумати омадааст, қабул кард.



Масъалаҳои амиқсоии минбаъдаи муносибатҳои шарикӣ стратегӣ ва иттифоқи Ўзбекистону Қазоқистон, густариши ҳамкориҳои бисёрҷанба ба баррасӣ шуданд.
 Дар аввали мулоқот Сарвазир Алихан Смаилов ба сарвари давлатамон саломи самимӣ ва орзуҳои неки Президентии Қазоқистон Қосим-Чомарт Тоқаевро расонд.
 Зимни мулоқот рушди босуръати муносибатҳои дучониба бо қаноатмандӣ қайд карда шуд. Дар соли 2022 гардиши мол 18 фоиз, аз аввали соли ҷорӣ – 12 фоиз афзуд. Зиё-

да аз 3 ҳазор корхонаи муштарак фаъолият нишон медиҳад. Ҳаҷми кашондани мол меафзояд. Мубодилаи фаъоли башардӯстона идома дорад.
 Президенти Ўзбекистон ба натиҷаҳои пурсамари ҷамъомади Комиссияи байниҳукумати, пеш аз Ҳама тавофуқҳои оид ба пешбурди лоиҳаҳои афзалиятноки иқтисодӣ, аз ҷумла созон додани Маркази байналмилалӣ кооператсияи саноатӣ ба дастомада баҳои баланд дод.
 Ба густариш додани савдо ва таъмини мувозинати нишондиҳандаҳои амалиёти содиротиву воридотӣ ба рои нол шудан ба параметри мақ-

садноки 10 миллиард доллар дар солҳои наздик тавачҷуқи хоса зоҳир карда шуд. Ба ин мақсадҳо аҳамияти Ҳарчи зудтар ба роҳ мондани фаъолияти ширкати тиҷорати муштарак дар ҷунин соҳаҳо, ба мисли мошинсозӣ, энергетика, саноати истихроҷ, нақлиёт ва логистика, бо-фандагӣ, хӯрокворӣ ва дигар ба сифати вази фаи устувор муайян шуд.

ЎЗА.

ИМКОНИЯТҲОИ ШАРИКИИ МУТАҚОБИЛАН СУДМАНД БО ШИРКАТҲОИ ПЕШРАВИ ФАРОНСА ҚАЙД ГАРДИД

Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон Шавкат Мирзиёев 5 май Ҳайати Фаронсаро зери раҳбарии Ҳамраиси Комиссияи муштарак байниҳукумати, вазир-делегат оид ба масъалаҳои савдои берун, Ҷолибияти иқтисодӣ ва корҳои шаҳрвандони Фаронса дар хориҷ Оливье Бешт қабул намуд.



Масъалаҳои пешбарӣ ва тезондани лоиҳаҳои мушаххаси ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ, сармоягузорию молиявӣ бо иштироки ширкат ва ташкилотҳои пешқадами фаронса в дар мамлакатамон баррасӣ гардиданд.
 Дар аввали мулоқот вазир Оливье Бешт саломӣ гарм ва паёми шахсии Президентии Фаронса Эммануэл Макронро расонд.
 Роҳбари давлат бо қаноатмандии том ҷамъбасти босамари

ҷамъомади Комиссияи байниҳукумати, ки 5 май дар Тошканд баргузор гардид ва миссияи кории Ҷунбиши «Медеф»-ро ба мамлакатамон моҳи апрели соли ҷорӣ зикр намуд.
 Шерафт дар бобати лоиҳаҳои стратегие, ки дар соҳаи энергетикаи «сабз», соҳаи истихроҷ, тақомули инфрасохтори сайёҳӣ ва шабакаҳои коммуналӣ, инчунин дар дигар самтҳои бартаринок ба амал татбиқ мегарданд, таъкид шуд.

Тавачҷуқи ширкатҳои фаронса в ба татбиқи лоиҳаҳо дар соҳаи шаҳрсозӣ, нақлиёт, саноати бофандагӣ, истеҳсоли намудҳои нави масолеҳи сохтмон зиёд мегардад.
 Раҳбари Ўзбекистон нақшаи таъсиси Палатаи савдои Ўзбекистону Фаронса ва татбиқи низоми босамари дастгирии ташаббусҳои кориро истиқбол намуд.

ЎЗА.

Сурати Хидмати матбуоти Президентии Ҷумҳурии Ўзбекистон.

РАҲБАРОНИ ЎЗБЕКИСТОН ВА ТОҶИКИСТОН ҶАРАЁНИ ИҶРОИ СОЗИШНОМАҲОИ БАДАСТОМАДАРО БА РАСАЙ КАРДАН

Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон Шавкат Мирзиёев 5 май бо Президентии Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон суҳбати телефонӣ анҷом дод.

Роҳбари Тоҷикистон Сарвари давлатамонро ба муносибати бомуваффақият баргузор шудани раёйпурсии умумихалқӣ оид ба ворид намудани тағйироту иловаҳо ба Конституцияи Ҷумҳурии Ўзбекистон самимона табрик гуфт.
 Зимни суҳбат ба масъалаҳои татбиқи амалии созишномаҳои дар саҳи оӣ ҳосилшуда тавачҷуқи махсус зоҳир гардид.
 Бо қаноатмандии хоса таҳкими рӯзафзуни муносибатҳои шарикӣ стратегӣ ва иттифоқи Ўзбекистону Тоҷикистон, инчунин динамикаи афзояндаи ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ қайд карда шуд.
 Ҳаҷми муомилоти моли байниҳамдигарӣ, шумораи лоиҳаҳо ва корхонаҳои муштарак меафзояд. Минтақаи тиҷоративу логистикӣ наздисарҳадӣ барпо карда мешавад. Мубодилаи фаъоли фарҳангиву гуманитарӣ

идома дорад – моҳи март дар шаҳри Душанбе нахустин Анҷумани ректорони донишгоҳҳои пешрафтаи ду кишвар пурсамар баргузор гардид.
 Президентҳои Ўзбекистон ва Тоҷикистон аҳамияти оморасозии Ҳамаҷонибаи рӯзнамаи ҷаласаи навбатии Комиссияи байниҳукумати ва Анҷумани дуҷуми минтақаҳо ба манзурӣ суръат бахшидан ба лоиҳаҳои ҳамкориҳои ҷоришаванда ва коркарди самтҳои нави ҳамкориҳои амали қайд карданд.
 Доир ба масъалаҳои ҳамкориҳои минтақавӣ, аз ҷумла дар заминаи омодагӣ ба Ҷаласаи панҷуми машваратии сарони кишварҳои Осиёи Марказӣ табодули афкор сурат гирифт.
 Чадвали ҷорабиниҳои оянда низ баррасӣ шуд.

ЎЗА.

ПРЕЗИДЕНТИ ЎЗБЕКИСТОН ПЕШНИҲОД КАРД, КИ ҶОРАБИНИҲОИ БУЗУРГИ ФИФА ДАР КИШВАРИ МО БА РАЗУЗОР КАРДА ШАВАД

Масъалаҳои оммавӣ гардондани футбол дар кишвари мо ва яқоя баргузор намудани ҷорабиниҳои бузург дар рафти мулоқоти Президентии Ҷумҳурии Ўзбекистон Шавкат Мирзиёев бо роҳбари Федератсияи байналмилалӣ футбол Ҷанни Инфантино, ки 5 май баргузор гардид, мавриди муҳокима қарор гирифт.

Роҳбари созмони бонуфузи ҷаҳонии варзиш ба ислоҳоте, ки дар кишварамон оид ба рушди футбол, ба он васеъ ҷалб намудани ҷавонон ва духтарон, тарбияи истеъдодҳо, фароҳам овардани инфрасохтори дастраси замонавӣ, тайёр кардани мураббӣну мутахассисони соҳибихтисос татбиқ мегарданд, баҳои баланд дода, онро Ҳамаҷониба дастгирӣ намуд.
 Ҷанни Инфантино роҳбари Ўзбекистонро бо пирӯзии ба қарибӣ мунтахаби миллии ҷавонон дар ҷомии Осиё самимона табрик гуфт, ки ба гуфтаи ӯ боз як тасдиқи самарабахшии корҳои амали дар ин самт мебошад.
 Зимни вохӯрӣ бо қаноатмандии хоса сатҳи баланди ҳамкориҳои зич

ЎЗА.

ва судманди Ассотсиатсияи футболӣ Ўзбекистон бо ФИФА қайд карда шуд, ки дар доираи он дар айни ҳол оид ба ташкил кардани кластери замонавӣ футбол дар мамлақати мо тadbирҳо андешида мешаванд.
 Ба ташкил ва баргузори ҷорабиниҳои ҷаҳонии варзиш ва чемпионатҳо дар Ўзбекистон, тавсеаи кумаки техникӣ дар омодагии дастаи мунтахаби миллии, рушди инфрасохтор ва иқтидори Ассотсиатсияи мо, инчунин таҳияи механизми хоста гирифтани футболбозони боистеъдод тавачҷуқи махсус зоҳир карда шуд.

Субҳи рӯзи якшанбеи гузашта Ҳавзаҳои раёйдихии ноҳияи Сӯх низ дари худро ба рӯи мардум кушод. Баъд яке танҳо дигарон гурӯҳ-гурӯҳ ба таъби болида барои иҷрои қарзи шаҳрвандии худ пушти куттиҳои раёйдихӣ ҳозир шуданд. Ин равандро мушоҳида намуда, итминон ҳосил кардам, ки дар ду даҳсолаи охир бори аввал мардум бо ҷунин шавқу рағбати том ба Ҳавзаҳои раёйдихӣ мешитофтанд, то ки аз тарҳи нави Қонуни асосӣ ҷонибдорӣ кунанд.

ҚОНУНИ АСОСӢ – ҚОМУСИ БАХТУ САОДАТИ МАРДУМИ МО

Дар бораи шаффофу демократӣ гузаштани ин референдум ҳоҷати шарҳу баён нест, зеро раванди овоздиҳии маълум кард, ки касе бо даъвати хос ва ё зери фишор ба Ҳавзаи интихоботӣ наомадааст. Балки бо дарки маънӣ ва масъули-

ят бораи ояндаи худ фарзандон аз ҳуқуқи шаҳрвандии худ истифода мекарданд, ки боиси хушҳолӣ мебошад.

(Давомаш дар саҳ.2).



Дар ноҳияи Сароисиёи вилояти Сурхондарё доир ба таъмини шугъл ва дастгирии бонувон, мустаҳкам намудани мавқеи онҳо дар ҷамъият корҳои зиёд амалӣ мегарданд.
 Бо ташаббуси ҳокимияти ноҳияҳои Узун ва Сароисиё дар корхонаҳои бузурги ҷамъияти масъулияташ маҳдуди «Сурхон сифат текстил» ва «Зарафшон текстил» барои бонувоне, ки хоҳиши кор карданро доранд, ярмаркаи корӣ ташкил гардид.
 Ба ярмарка наздик ба 300 нафар бонувоне, ки аз ҳар ду ноҳия иштирок намуданд, бо фаъолияти корхонаҳо, ки кор пешниҳод менамояд ва имкониятҳо, ки барои коргарон офарида шудааст, шинос шуданд.
 Ба бонувон ҷойҳои кории дилхошаонро пешниҳод намуданд.
 Дар сурат: лавҳа аз ярмарка.

Суратгир: Ч. ҚҶИМУРОВОВ. (ЎЗА).

БА РАСАЙ САМТҲОИ ПЕШОМАДНОКИ ҲАМКОРИИ БРИТОНИЁ ВА ЎЗБЕКИСТОН ДАР СОҲАИ САРМОЯГУЗОРӢ ВА ТИҶОРАТ

Дар сафоратхонаи Ўзбекистон дар Лондон суҳбати «мизи мудаввар» баргузор гардид, ки яқоя бо Шӯрои тиҷорати Бритонийе-Осиё (UK-Asian Business Council) ташкил шуда, ба имкониятҳои барои тиҷорати миёна ва хурд дар Бритонийеи Кабир дар соҳаҳои гуногуни иқтисодӣ Ўзбекистон бахшида шуд.

Дар ҷорабини роҳбарони ширкати аъзои Шӯрои тиҷорати Бритонийе ва Осиё, ки ба соҳаҳои фарматсевтӣ, тандурустӣ, маориф, истихроҷи маъдан ва масолеҳи сохтмон тахассус доранд, ширкат дошанд.
 Доираҳои корчаллонии Бритонийе он далелро истиқбол намуданд, ки дар Ўзбекистон афзалияти асосии тамоми дигаргунҳо, ҳуқуқ ва озодии

инсон гузошта шудааст. Нақшаҳои Ўзбекистон оид ба гузариш ба «иқтисодии сабз», лоиҳаҳои истикболнок дар бахшҳои нақлиёт, технологияҳои иттилоотӣ, сайёҳӣ, маориф, тиб ва ғайра мавриди тавачҷуқи хосаи ҳозирон гардид.

(Давомаш дар саҳ.2).

БАРРАСИ САМТҲОИ ПЕШОМАДНОКИ ҲАМКОРИИ БРИТОНИЁ ВА ЎЗБЕКИСТОН ДАР СОҲАИ САРМОЯГУЗОРӢ ВА ТИҶОРАТ

(Аввалаш дар сах. 1).

Инчунин, оид ба барномаҳои давлатии барои соҳибкорони хориҷӣ бо истифода аз механизми шарикони давлатию хусусӣ дар чунин соҳаҳо, аз қабили хоҷагии коммуналӣ ва хоҷагии об, тандурустӣ ва маорифи пешниҳодшуда мубодилаи муфассали афкор сурат гирифт. Баргаришти рақобатпазирии маҳсулоти содироти Ўзбекистон, ки аз ҷониби ҳукумати Бритониё дар доираи низомии имтиёзҳои савдои «Developing Countries Trading Scheme» пешниҳод шудааст, қайд карда шуд.

Дар ҷамъбасти сӯҳбати «мизи му- даввар» дар бораи ташкили миссияи тиҷорати иборат аз намоёндогони ширкатҳои манфиатдори Бритониёи Кабир ба Ўзбекистон бо мақсади ба роҳ мондани робитаҳои мустақими ҳамкории бо корхонаҳои Ўзбекистон мувофиқа ҳосил шуд.

Шӯрои тиҷорати Бритониё ва Осиё соли 2014 таъсис ёфта, имрӯз беш аз 300 соҳибкории хурду миёнаро муттаҳид мекунад. Ба барқарор намудан ва инкишоф додани ҳамкории тиҷоратӣ иқтисодӣ ва сармоягузорӣ бо мамлакатҳои Осиё ва Африқо таҳассус дорад.

ЛОНДОН

АИ «Дунё»

ҚОНУНИ АСОСӢ – ҚОМУСИ БАХТҶУ САОДАТИ МАРДУМИ МО

(Аввалаш дар сах. 1).

Ноҳияи Сӯҳ дар таърихи ҷаҳор-панҷ соли охир қуллан намои тоза пайдо кард ва ин аз шарофати таърихи таваҷҷуҳи Президенти мамлакат қарор гирифтани он мебошад. Шахсон, ки чанд сол муқаддам ба ноҳияи Сӯҳ ташриф овардаанд, ҳоло онро шинохта наметавонанд. Зеро нақшаи Ўзбекистони Нав дар ҳар як шаҳраку русто, кӯчау хиёбон ва ҳавливу одамони он хуваёдо мегардад.

Ба сифати муҳаррири рӯзномаи ноҳиявӣ аз он ифтихорам боло гирифт, ки азъзои гурӯҳи энҷодии «Садои Сӯҳ» минбаъд хубтару бештар машғули қору фаъолият хоҳанд шуд ва Қонуни асосӣ дар ин маврид ҳуқуқ ва озодиҳои кормандонро пурра таъмин мекунад. Чои ёдова-ристар, ки дар Қонуни асосии пештара танҳо як модада иборат буд ва фаъолияти кормандони воситаҳои ахбори оммавию ба танзим медаровард: «Воситаҳои ахбори оммавӣ озод аст ва тибқи қонун фаъолият мекунад. Он барои дурӯстии маълумот масъул мебошад. Ба сензура иҷозат дода намешавад».

Аммо мувофиқи Конститутсияи навоби «Воситаҳои ахбори оммавӣ» ҳама баъзе ёфтааст. Он аз ду модада иборат мебошад ва дар молдони аввал доир ба фаъолияти кормандони ВАО чунин гуфта шудааст: «Воситаҳои ахбори оммавӣ озоданд ва тибқи қонун фаъолият мекунад. Давлат озодии фаъолияти ВАО, ҳуқуқи онҳоро ҷиҳати ҷустуҷӯ, гирифтани, истифода ва паҳн кардани иттилоот кафолат медиҳад. Воситаҳои ахбори омма барои эътимоднокӣ маълумоти пешниҳодкардашон масъулан».

Содиқи ТОҶИРИЁН, муҳаррири рӯзномаи «Садои Сӯҳ». Вилояти ҚАРҶОНА.

ХАБАРҶО

ТОХТАНИ ОММАВИ БАХШИДА БА РӢЗИ ХОТИРА ВА КАДР

Дар толори анҷуманҳои Федератсияи атлетикаи сабуки Ўзбекистон оиди омодагӣ ба мусобиқаи Ҷарбӣ-ватанпарварии давидан ба таври оммавӣ зери унивои «Ман — ғолиб» брифинг баргузор гардид.

Ин мусобиқа 14 май дар майдончаи «Старт-финиш» маҷмуи варзиши Нипо Агера баргузор хоҳад гашт.

Дар ҷараёни ҷонишини вазирӣ сибсати ҷавонон ва варзиш Дурдона Раҳимова, саркоотиби Федератсияи атлетикаи сабук Камолитдин Рӯзимухаммадов, сармураббӣ ҷамоаи якҷаҷини миллии оиди атлетикаи сабук Гузел Хуббиева ва вакилони ВАО иштирок намуданд.

— Мусобиқаи давидан ба таври оммавӣ аз ҷониби Федератсияи атлетикаи сабук тахти ҳамдастӣ бо ЧС «Ўзбекнефтгаз», Вазорати вазъиятҳои фавқулодда ва ҳокимияти шаҳри Тошканд рӯйи қор омада,

ба санаҳои муҳими давлатӣ бахшида хоҳад шуд, — қайд карданд баромадкунандагон. Хидматчиёни Ҷарбӣ, курсантҳои муассисаҳои таълимӣ, азъзои клубҳои варзишӣ, айни замон онҳое, ки тарзи ҳаёти фаъолро ҳис менамоянд, ду маротиба ба таври ҷамоавӣ ва яққа дар мусобиқаи тохтани оммавӣ иштирок карданишон мумкин. Мақсад аз ташкил кардани мусобиқа, дар навбати аввал, дар байни аҳолии оммавӣ сохтани давидан ва тарииби тарзи солимӣ зист, баланд нигоҳ доштани рӯҳи варзиши хидматчиёни Ҷарбӣ, ривҷ додани дӯстӣ байни Ҷарбӣён ва аниқ сохтани ҷамоаи аз ҳама бақувват мебошад.

ҲАЛЛИ САРИВАҚТИИ МУАММОҶО ДАР МАСЪАЛАИ БАРҚ

Назар ба хабари хидмати матбуоти ҳокимияти ноҳияи Сӯҳ эътибор ба муроҷиати аҳолии нисбати фаъолияти ходимони корхонаи барқ ва бемаврид хомӯшшавии ҷароғи барқӣ пурзӯр шудааст.

Доирӣ ҳалли вазъиятҳои муаммонк ва беэътибор нагузоштани муроҷиати аҳолии сохтори алоҳида офарида шудааст. Ҳатто нисфишавӣи ходимони корхона ба ҳар заңги телефон ҷавоб дода, савӣ менигаронанд масъала зуд ҳаллу фасл гардад. Назар ба шохидии раиси ҷамоати шаҳравандони маҳаллаи Ленбур Ф. Неъматов, як

муддат ҷароғакҳои шабона фурузоншавӣ кӯчаҳои маҳалла ҳолати носоз доштанд. Баробари расидани муроҷиат муаммо дар ҷойи худ омухта ва норасоӣҳо бартараф карда шуданд, ки аз ин сокинони Ленбур мамнунанд.

М. ШОДИЕВ, муҳбири «Овози Тоҷик».



Агрофирмаи «Мустақиллик», ки дар ҳудуди ҷамоати шаҳравандони маҳаллаи «Янги-ҳаёт»-и ноҳияи Уйчи вилояти Намангон ҷойгузин шудааст, бо Ҷумҳурии Қирғизистон ҳамсарҳад мебошад. Ҳудуди маъзур, ки аз талу теппаҳо иборат аст, 35 адад хоҷагии фермерии боғдорӣ-ву ангурларварӣ дорад. Ҳоло дар 850 гектари он қорҳо дар авҷи паллаанд. Ҷамъияти масъулияташ маҳдуди «Уйчи соҳибкор агроэкспорт» 300 гектар заминӣ талу теппаро азхуд намуанд, боғ ташкил кард. Дар 115 гектари ин ниҳоли зардолу, 85 гектар олубулу ва 60 гектар бодом шинонданд. Дар сурат: Дар ҷамъияти масъулияташ маҳдуди «Уйчи соҳибкор агроэкспорт». Суратгир: Х. МАМАДАЛИЕВ (ЎЗА).

ДАР КИШВАРИ МО МУҶИТИ СОҶИБКОРӢ БОЗ БЕҶТАР МЕШАВАД

Солҳои охир дар мамлакат барои дастгирии намудани соҳибкорӣ, ба соҳибкорон фароҳам овардани муҳити хуби қор ислоҳоти васеъмиқёс амалӣ мешаванд. Аз ҷумла, миқдори андозии иловагӣ аз 20 фоиз ба 12 фоиз кам карда шуд, тартиби ба қорхонаҳои содиротӣ дар муддати ҳафт рӯз баргардондани андозии иловагӣ ҷорӣ гардид. Ҳамчунин дивидендҳои, ки сармоягузорони хориҷӣ аз аксияҳои худ мегиранд, дар муддати се сол аз андоз озод карда шуданд, барои онҳо андозии даромад аз 20 ба 12 фоиз паст шуд.

Бояд таъкид кард, ки барои афзудани миқдори соҳибкории мамлакат мавқеи сармоягузори хориҷӣ хеле муҳим мебошад. Вобаста ба ин солҳои охир барои дар мамлакатро бо беш аз пеш озод кардани иқтисодиёт, роҳи васеъ кушодан ба тиҷорат, дар ин бобат мустаҳкам кардани устувори қонун ва кафолатҳои ҳуқуқӣ як қатор ислоҳот татбиқ гардиданд.

Дар натиҷа танҳо соли гузашта беш аз 100 ҳазор қорхонаи нав ташкил гардид, ҳаҷми солонаи сармояҳои хориҷӣ ба 10 миллиард доллар расид, аз худ нисбати соли 2017-ум, ки ислоҳот оғоз ёфта буданд, 3 баробар зиёд гардид, тақрибан 1 миллион аҳоли аз нодорӣ ҳалос хурданд, дараҷаи нодорӣ аз 17 ба 14 фоиз поин омад.

Дар ин ҷараён мавқеи баргузори анҷумани сармояҳои байналхалқии Тошканд, ки ба аънаба табдил меёбад, низ меафзояд. Аз ҷумла, 27-28 апрели соли равон ин анҷумани бонуфуз бори дувум баргузор шуд ва дар доираи он бо як қатор вакилони давлатҳои хориҷӣ ва доираҳои қорчаллон баҳри боз ҳам тездани иқтисодиёти мамлакат, фароҳам овардани ҷойҳои даромаднокӣ қорӣ чандин муоҳидаҳои дучиноба имзо шуданд.

Баробари ин дар маросими қушоиши анҷумани роҳбари давлат ба суҳан баромада иштирокдорони онро ба ҳамкории бештар бо Ўзбекистон даъват намуд.

Аз ҷумла, ҳамкории муттасил бинобар «иқтисодиёти сабз», ки имрӯз

барои иқтисодиёти тамоми ҷаҳон муҳим мебошад, таъкид шуд. Зикр гардид, ки Ўзбекистон дар ин бобат бо ширкатҳои машҳуртарини ҷаҳон татбиқ сохтани лоиҳаи истроҳҳои электрии офтобӣ ва бодиро пешбинӣ менамояд, ин барои сармоягузори имконияти ба даст овардани 8 миллиард доллар аст.

Ҳамзамон дар мамлакат бинобар шарикӣ давлатию хусусӣ низ таҷриба ва имкониятҳои зиёд мавҷуданд, таъкид кард сарвари давлат, ба хусус дар натиҷаи истроҳи ба соҳаҳои, ки пештар «пӯшида» буданд низ фаъолна сармояҳои хусусӣ ворид мегарданд. Чунин, дар соҳаи авиатсия, ки пештар 100 фоиз давлатӣ маҳсуб меёфт, ба сектори хусусӣ роҳи васеъ кушода шуд. Баробари ин, Ўзбекистон барои соҳаҳои технологияҳои иттилоотӣ, сайёҳӣ, таълим, тиббиёт ва ғайра, ки зуд инкишоф меёбад, низ ба соҳати бузурги минтақавӣ табдил меёбад.

Умуман, дар соли 2023-юм бобати ҷорӣ намудани шарикӣ давлатию хусусӣ дастури алоҳида ба арзиши 14 миллиард доллар қоркард шудааст. Онҳо шабақаҳои барои давлат муҳими нақлиёт, хоҷагии коммуналӣ ва об, ниғафдорӣ тандурустиро дарбар гирифтаанд. Боз дар як самт, соҳаи ху-

ас, ки соҳтмони неругоҳқор мутаҳассисони Чин бар ӯҳда гирифтаанд. Ин ду неругоҳ солона 2,3 миллиард КВт соат неруи барқӣ аз нигоҳи экологӣ тоза ба иқтисодиёти ҷумҳурий хоҳад дод, ки дар натиҷа 588 миллион мукааб гази табии сарфа ва ҳаво аз олудагӣ шуморида шудааст.

Барои таъмин сохтани талаботи рӯзафзун ба неруи барқ ҳукумати ҷумҳурий тасмим гирифтааст, ки дар вилоятҳои Бухоро ва Қашқадарё ду неругоҳи офтобӣ бунёд кунад, ки ҳар ка- дар иқтидори истеҳсоли 500 МВт неруи барқро доранд. Бо наشري чунин хабар сомонӣ Вазорати энергетика навишта-

Шариф ХАЛИЛ, хабарнигори «Овози Тоҷик» дар вилояти Қашқадарё.

ТАЛАБИ ҚАТЪИИ ҶОКИМИ ВИЛОЯТ

Дар ҷаласаи навбатии ҳокимияти вилояти Қашқадарё, ки иштирокдорони он раҳбарони секторҳо, ҳокимони шаҳру навоҳӣ, сарварони ташкилоту идораҳои бонуфуз ва мутаҳассисони соҳаи энергетика буданд, масъалаҳои вобаста ба соҳаи энергетика, дурномаи он, мушкилоти соҳаҳои муҳталиф ва пайдо кардани роҳҳои ҳалли муаммоҳои мавҷуда баррасӣ шуданд.

Ҷокими вилоят Муротҷон Азимов дар бораи истифодаи оқилонаи манобеи энергетикӣ ба нафӣи мардум ва ҳукумат, пайдо намудани роҳҳои муассири ҳалли мушкилоти пешомада дар соҳаи энергетика, ҷорӣ намудани усулҳои хуби барқарорсозии манобеи энергетикӣ дар ҳудуди вилоят сӯхан кард. Назар ба маълумоти оморий, дар вилоят шумори хонадонҳо дар қиёс ба замони пеш ба 160 ҳазор адад афзудааст. Соҳаи энергетикаи вилоят бо иқтидори пештараи худ дар таъмини аҳоли бо неруи назаррас афзудаанд, ки ин омил низ ба он водор месозад, то соҳаи энергетика ба роҳҳои алтернативии неруи барқ мутобик гардонда шавад. Азимов қайд намуд, ки қорхонаҳои санаоти дар ҳудуди вилоят аз 29 ҳазор адади чанд соли пеш ба 42 ҳазор расидаанд ва аз муқоисаи ин рақамҳо бармеояд, ки барои таъмини ин миқдор қоргоҳҳо ҷӣ қадар неруи барқ лозим мебошад.

Ҷокими вилоят гуфт, ки дар Қашқадарё то охири соли равон панелҳои офтобӣ дар маҷмӯ

дорӣ қуввати 53,4МВт бояд насб гарданд, ки то имрӯз 12,8 МВт аз он дар бони бинои ташкилоту муассисаҳои қаламрав гузошта шуданд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор ёфтанд. Аммо ӯ аз он изҳори таассуф кард, ки ҳанӯз қорҳо дар ин самт шобёни таҳсин нестанд ва аз имконоте, ки раҳбарияти давлат дар ин самт фароҳам овардааст, бояду шояд истифода намегардад.

Дар ҷаласа инчунин масъалаҳои саривақт пур кардани буҷаи вилоят, муаммоҳои соҳаи санаот, интиқоли молу қола ба хориҷи кишвар, рушди туризм баррасӣ ва муаммоҳои ҷойдошта муҳокима шуданд.

Ёдоваз бояд шуд, ки роҳҳо ба самти шаҳрҳои туристии Мирракиву Майдонак ба меъёрҳои ҷаҳонӣ мувофиқ гардонда мешаванд ва ҳукумати вилоят соли равон дар нақша дорад, ки шумори сайёҳони хориҷиву дохилиро ба беш аз 100 ҳазор нафар расонида, содироти хидматқорро дар ин самт ба 42 миллион доллар баробар созад.

Шариф ХАЛИЛ, хабарнигори «Овози Тоҷик», дар вилояти Қашқадарё.



Пиллапарварони ноҳияи Учқурғони вилояти Намангон парвариши тухми кирмакро оғоз намуданд. Мавсимии имсола нисбат ба солҳои пеш босамар хоҳад шуд. Истиқоматкунандагони кӯчаи Шарқӣ маҳаллаи Нуробод Шухрат Отабоев ва Нодира Отабоева аз пиллапарварони пешқадами ноҳия ба шумор мераванд. Номии Н. Отабоева ба рӯйиҳати «Дастари бонувон» ворид карда шудааст. Ҷарҳанд ҳамсарӣ ӯ бетоб аст, бо фарзандонаш машғули кирмакпарварӣ мебошад. Натиҷаи чунин қорӣ ҳалолӣ ӯст, ки рӯзгораш осудаву фаровон. Дар сурат: пиллапарварони ноҳияи Учқурғон ба нақша гирифтаанд, ки аз 3522 қуттӣ тухми кирмак 204 тонна ашёи хоми пилла ба даст оранд. Суратгир: Х. МАМАДАЛИЕВ. (ЎЗА)

Дар ниғористон

«ОҶАНГ»-И САРВИНОЗ

Дар қасри фарҳанги байналхалқии Иқую Дирониаи Академияи бадеии Ўзбекистон намоишгоҳи шахсии ҳоншҷуӣи Институти дизайн ва рассомии миллии ба номи Беҳзод Сарвиноз Мелиқузиева бо номи «Оҳанг» кушода шуд.

Дар он лавҳаҳо аз давраҳои нотакорӣ ҷавонӣ, неъматҳои ҷонбахши диёр, манзараҳои табиат акси худро ёфтааст. Худи эҷодқор таъкид менамояд, ки лавҳаҳои дар зери оҳанги мусиқӣ пешкаши тамошобинон гардондааст, чунки мусиқӣ ҷозибанокии портретоҷрошро боз ҳам афзун мегардонад.

Дар экспозитсияи «Нафосат», «Баҳор гуллари», «Шамол», «Натюрморт»,

«Имон», «Шоҳимардон тоғлари» барин намунаҳои эҷодш ҷой гирифтаанд. Сарвиноз соли 2002 дар шаҳри Фарғона чашм ба дунё кушодааст. Коллеҷи санъати Фарғонаро хатм намуд. ӯ дар намоишгоҳҳои ҷумҳуриявӣ ва байналхалқӣ мунтазам иштирок наму- да, ҷойҳои муносибро сазовор гаштааст.

Х. АБДУНАЗАРОВ.

КОРНОМАИ АМИРАЛИ ДАР АРСАИ НАБАРД

Дар сангарҳои хунин фарзандони шарафманди Сӯх низ корномаҳои бемисл нишон додаанд. Зода ва парвардаи деҳаи Хушёрӣ...

мондеҳи мекард. Рота хусусан охириҳои моҳи декабри соли 1944 дар деҳаи Собрансе (Чехословачия)...

Ба ротаи А. Саидбеков вазиға гузошта шуд бо қадом роҳе набошад, нуқтаҳои пулемётпарронии душманро муҳосира намояд.



ЁДЕ АЗ УСТОД МИРЗО ТУРСУНЗОДА

Дар кафедраи филологияи тоҷик ва забонҳои Шарқи Факултети филологияи рус ва шарқи Донишгоҳи давлатии Тирмиз ба муносибати 112-умин солгарди Қаҳрамони Тоҷикистон Мирзо Турсунзода...

Чорабинӣ бо ҳамкориҳои Маркази миллии тоҷикони вилояти Сурхондарё рӯйи кор омад. Дотсент Рамазон Абдуллоев аз саҳми беназирӣ устод Мирзо Турсунзода дар рушди равобити адаби ва дӯстии халқо ёдовар шуд ва гуфт, ки устод Турсунзода бо эҷоди шеърҳои мондагӯраш дар мавзӯҳои сулҳу дӯстӣ ва ватану модар ҳамеша вилдиро забони ҳақиқатӣ буд.

ДАР БАЁНИ ҲАШТОД ҲАҚ, КИ ПАДАРУ МОДАРРО БАР ФАРЗАНИ ҲАСТ

Чунон ки дар «Арбаини Салмонӣ» Имом Начмуддин Умарӣ Насафӣ (рах.) меорад, модару падару бар фарзанд ҳаштод ҳақ аст: чихил дар ҳоли ҳаёт ва чихил дар ҳоли мамот.

Аммо он даҳ, ки ба тан аст, яке хидмат кардан аст. Чунон ки Ҳақ таоло фармуда: Ва аз (чихати) меҳрубонӣ боизи фурӯтаниро барояшон паст кун.

ҲИКОЯТ

Мухаммад ибни Муқандар (рах.) гуфт: «Бародарам шаб намоз мегузорад ва ман пойи модар мемолам. Дӯст надорам, ки савоби вай маро бошад ва савоби ман ӯро».

Дуюм, ҳурмат доштан эшонро, то густо набошӣ ва пеши эшон нанашинӣ, ки хидмат он гоҳ қимат надорад. Сеюм, ҳар чӣ гӯянд, ки бикун, агар шариат нагуфта, ки макун, бикун.

Аммо, он ки бар дил аст: Аввал, он ки бо эшон раҳм қунад. Қавлуху таоло: Ва аз (чихати) меҳрубонӣ боизи фурӯтаниро барояшон паст кун.

ҲИКОЯТ

Имом Ҳасани Басрӣ (рах.) меғӯяд: «Агар фарзанди олим, ки ӯро падару модару кофир бошад ва ҳаҷат ояд, ки обдон бардорад ва чанд бар обдон бардошта бошад, агар «уф» қунад аз бӯйи ноҳуши эшон, ҳаммаъмоли вай ҳабита (барбод) шавад».

Аммо, он ки бар дил аст: Аввал, он ки бо эшон раҳм қунад. Қавлуху таоло: Ва аз (чихати) меҳрубонӣ боизи фурӯтаниро барояшон паст кун.

Дуюм, он ки эшонро дӯст дорад, ки бо вай эҳсон кардаанд бисёр. Сеюм, ба шодӣ эшон шод шавад. Чаҳорум, ба ғами эшон ғам хӯрад ва ба дәрди эшон дармон бошад. Панҷум, аз бисёр гуфтанӣ эшон ба сӯтӯх нашавад. Шашум, ба ҷафо эшон бар эшон хашм нагирад, балки шушуд бошад. Хафтум, харчанд ҳаққу гуфта, аз озори эшон тарсон бошад. Ҳаштум, он ки харғиз эшонро наёздорад, харчанд фарғту ва раҳнамоӣ шуда бошанд. Нухум, ба дил дарозии зиндагонии эшон ҳоҳад, харчанд аз эшон ранҷ бинад, ки эшон харчанд ранҷ диданд аз вай, зиндагонии вай хоҳад. Даҳум, ба дил хушудии эшон хоҳад, ки эшон дар айёми тифли хушудии вай хоҳанд.

Аммо он даҳ, ки ба мол аст: Аввал он аст, ки эшонро чома қунад, пеш аз чомаи хеш. Дуюм, он ки эшонро таом диҳад, бех аз таоми хеш. Сеюм, он ки чун бо эшон таом хӯрад, некӯтар эшонро диҳад.

(Давомаш дар саҳ. 4.)



Дар маҳаллаи Қалъачаи шаҳри Қувасойи вилояти Фарғона бунгоҳи нави тиббӣ сохта, ба истифода суғурда шуд. Бинобар он ки нуқтаи касалхонаи оилавӣ аз хулудӣ мазкур дуртар воқеъ буд, аҳолии ин маскан ба душворӣ рӯ ба рӯ мешуданд.

ТАВРЕ КИ МАЪЛУМ АСТ, РОБИТАҶОИ ДҶУСТА ВА ДИПЛОМАТИИ БАЙНИ ДАВЛАТҶОИ БАРОБАРИ РУШДИ МУНОСИБАТҶОИ ИҶТИМОИВУ ИҚТИСОДИИ МАМЛАКАТ ДАР РУШДИ МУНОСИБАТҶОИ ФАРҶАНГИИ ОН НИЗ САҲМИ ЗИЁД МЕГУЗОРАД.

НАМОИШИ «БОРОНИ РАНГОРАНГ»

Намоиши асарҳои рангтаъсир ва графикаи рассомони қазоқистонӣ, ки таҳти мавзӯи «Борони рангоранг» дар Хонаи фотосуратҳои Тошканд бо ҳамкориҳои Фарҳангистони бадеии Ўзбекистон ва Иттиҳоди рассомони Қазоқистон баргузор шуд, бори дигар рушди муносибатҳои дӯстонаи ҳар ду мамлакатро собит намуд.

Н. НОДИРОВА, хабарнигори «Овози тоҷик».

«МАНЗУМАИ ВАТАН»

Бо ибтиқори Иттифоқи нависандагони Ўзбекистон ва баҳши вилоятии он дар театри мусиқӣ-драмавии ба номи Юнус Раҷабии вилояти Чиззах шаби маърифӣ-бадеии назму ноуи доир гардид. Дар он таваҷҷути суруду охангоҳ ва шеърҳои дӯстонаҷорат мардонаҷӣ васф карда шуд.

Анорбой НАЗАРОВ, хабарнигори «Овози тоҷик». Вилояти ЧИЗЗАХ.

Ба пешвози Рӯзи хотира ва қадр

(Давомаш. Аввалаш дар шумораи гузашта).

Қиссаи писархондшивиам - Фаҳмо. Кӯшиш мекунам, ки бо-вариам ҳамшарҳиён ва комитети партиявиро ба ҷо бибарам, - хотири котибро чамъ кардам.

Шабнишинӣ расо дар соати таъиншуда оғоз ёфт. Дар золи бошӯхӣ мактаб, ки бештар аз ҳаштсад ҷойи нишаст дошт, курсии ҳолӣ намонд. Ҳама бо шавқӣ зиёд ба дида-ни дидори марди наҷибу наққурӯ амаки Шохаммад ва ҳамсари шафиқу меҳрубонӣ ӯ ҳолаи Баҳрӣ омада буданд.

Шабнишинӣ расо бо суҳани муқаддимаӣ котиби Камитети Марказии Партияи Коммунистии Ўзбекистон доир ба қорҳои идеологӣ Рафӣқ Нисонов қушод.

Дар хотирам нағз ҳаст, ки ӯ дар фарвардӣ суҳанини пурҳарорату ҳаяҷонбахшаш дар васфи дӯстии халқу чунин иброд дошт: «Мехомони муҳтарам! Дӯстони азиз! Басо рамзист, ки шабнишинии мо ба шарафи 40-солагии республикаҳои Осӣён Миёна маҳз дар мактаби олии партиявӣ - манбаи кадрҳои роҳбарикунандаи республикаҳои бародарони ин минтақа меғузарад. Мувофиқи маслиҳати пешақӣ ишбаҳ дар ҳузӯри шумоён бояд котиби яқуми Комитети Марказии Партияи Коммунистии Ўзбекистон Шароф Рашидовӣ Рашидов баромад мекард. Аммо дирӯз ӯро таъҷилан ба Москва даъват карданд... (Баъди чанд рӯз аз матбуот оғоҳӣ ёфтем, ки Никита Сергеевич Хрущёвро аз вазиға озод карданд). Бинобар он ҳело шодам, ки иҷрои ин вазиғаи фахрӣ ба зимми ман ва падари азизу манъавии ҳаммаи мову шумо - амаки Шохаммад ёфтод.

Баъди баромади Р. Н. Нишонӣ минбар ба иштироқи намояндагони республикаҳои ғувоғушода шуд. Хар кас ба он баромада, мувофиқи хираду ҳимматаш дар васфи дӯстии бародарӣ харф мезад. Ҳангоме ки навбат ба ман расид, тартибӣ маъмулиро шикаста, ба минбар не, ба назди Шохаммадота рафта, аз рӯйи таомул ба ӯ чомаю тоқии гулдӯзии тоҷикӣ пӯшонда, меҳри халқам ва худамро таҳминан чунин изҳор кардам: - Падари азизам, Шохаммад! Ман ҳам яке аз ҳамон ятимони замони чангам. Бо меҳри Ватан ва Шумо баран фидоӣнаш ба қамол расидам.

Ҳангоме ки навбат ба ман расид, тартибӣ маъмулиро шикаста, ба минбар не, ба назди Шохаммадота рафта, аз рӯйи таомул ба ӯ чомаю тоқии гулдӯзии тоҷикӣ пӯшонда, меҳри халқам ва худамро таҳминан чунин изҳор кардам: - Падари азизам, Шохаммад! Ман ҳам яке аз ҳамон ятимони замони чангам. Бо меҳри Ватан ва Шумо баран фидоӣнаш ба қамол расидам.

Бани одам аъзон яқдигаранд...

Оре, Саъдии хирадманд ва ширинсухан дар васфи дӯстӣ басо суруди

Теша РАҶАБ

ОДАМИ БЕМАРГ (Ҳиссае аз қиссаи воқеӣ)

дилнишин ва рӯхнавоҷ сурудааст: Бани одам аъзони яқдигаранд, ки дар офариноши зи яқ гаҳаранд. Чу узве ба дард оварад рӯзгор, Дигар узвҳои намонад қарор... Охири апрели соли 1966. Ин санаро хар як соқини Ўзбекистон ва алалуҳуси мардуми Тошканд ҳеч гоҳ фаромӯш нахӯнданд. Аммо чӣ илоҷ? Аз афташ тақдир ҳамин будааст... - дили падархондамаро тасалли додам.

Ман ҳам он чоро бо чашми худ дидам, падар. Ҳақиқатан ҳам чашмонидӯду гӯшношунид. Аммо чӣ илоҷ? Аз афташ тақдир ҳамин будааст... - дили падархондамаро тасалли додам. - Ҳа, тақдир, писарам, тақдир! О, агар тақдир азали набошад, барои чӣ хонаи поҳсадевору паस्ताи қўҳнаи ман побарҷо меистаду бутун-бутун иморатҳои навсохти чандинқабата мисли қўҳуи боронхӯрда ба замин пош меҳуранд? Ҳўш, қанӣ ба ман гўй, чаро ин тавр?

аз ин балои азим офият ёфтем, пи-каҳро ҳамоишамон шонздаҳ нафар, ки баъди чанд соати воқеа ба дидорбинии падархондам шитобта будам, посух дод Шохаммадота ва бо андўх илова кард: - Аммо дарего, сад дарего, ки ин зилзилаи чоии азизи даҳо одамонро қанда бурд! Рўзгори мардумро нотинчӣ парешону сарсон кард... - Ҳа, мусибати қалон, падар, - гуфтаҳои ӯро тасдиқ кардам ман. - Мусибат гуфтеду мондед, писарам... Ин даҳшат аст! Ин газаби Худо ба бандагони ношукраш!... - мўйсафед аш дар чашм фарёди чигарғиз зад.

Ман ҳозир аз назди Олой, аз маркази зилзила омадам... Ба душмани қаттолӣ кас, Худо ин рўзи сакт-

ро нишон надиҳад! Ҳама чо ҳоку туро-ро, ҳама чо валангор, писарам. Кошӣ намерафтаму намеридидаму намесўхтам!... - Ман ҳам он чоро бо чашми худ дидам, падар. Ҳақиқатан ҳам чашмонидӯду гӯшношунид. Аммо чӣ илоҷ? Аз афташ тақдир ҳамин будааст... - дили падархондамаро тасалли додам.

Ман бо ин ҳатўлқори сохтмончиёро зам қунем, сабаби «қўҳуи боронхӯрда» барин пош хўрдани онҳо пураа аён меғардад. Ва ғайраву гайра... Аммо ман ҳолату ҳаяҷони мўйсафедро ба ҳисоб гирифта, боз бо «дурўғи маслиҳатомез» ҷавоб гардондам: - Аз сарнавишт ҷойи гурез нест. Падар. Хар он чӣ, ки дар пешонаамон бошад, ҳамонро хоҳу ноҳоқ мебинем... - Вале, писарам, чоии гапро гуфти, - аз посухи ман қаноатмандӣ изҳор намуд Шохаммадота ва андешиамандона афзуд: - Ман аз ҳаёти хонадонӣ худам

(Давомаш дар саҳ. 4.)

